

Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои
аккредитатсияи ташкилотҳои
касбии муҳосибон ва аудиторони
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Бо мақсади татбиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» ва моддаи 30 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва бо дарназардошти қарори Шӯрои машваратии назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2014, № 3 мутобиқ ба қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2.04. 2015с, № 187 «Дар бораи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон»,

ф а р м о и ш м е д и х а м:

1. Қоидаҳои аккредитатсияи ташкилотҳои касбии муҳосибон ва аудиторони Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда шавад (замима мегардад).
2. Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ ва фаъолияти аудиторӣ ташкил ва гузаронидани аккредитатсияи ташкилотҳои касбии муҳосибон ва аудиторонро тибқи Қоидаҳои мазкур таъмин намояд.
3. Қоидаҳои мазкур баъди дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Феҳристи ягонаи санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифтани ва расман нашр намудани мавриди амал қарор дода шавад.
4. Назорати таъмини иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазир – Нурмаҳмадиён Ҷ. вогузор карда шавад.

Вазир

А. Қурбониён

Нурмахмадиён Ҷ.

Саидмуродов Б. Б.

Сафаров Т. М.

ҚОИДАҲОИ АККРЕДИТАТСИЯИ ТАШКИЛОТҲОИ КАСБИИ МУҲОСИБОН ВА АУДИТОРОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Қоидаҳои мазкури аккредитатсияи ташкилотҳои касбии муҳосибон ва аудиторони Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – аккредитатсия) мутобиқи моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ” ва моддаи 15 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» таҳия гардида, тартиби гузаронидани аккредитатсияи ташкилотҳои касбии муҳосибон ва аудиторонро (минбаъд – ташкилотҳои касбӣ) аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – мақоми ваколатдор) муқаррар менамояд.

2. Аккредитатсия тибқи қонунгузорӣ бо мақсади расман эътироф намудани соҳибҳуқуқии ташкилотҳои касбӣ аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ гузаронида мешавад.

3. Ташкил ва гузаронидани аккредитатсия аз ҷониби Раёсати сиёсати баҳисобгирии муҳосибӣ, ҳисоботи молиявӣ ва фаъолияти аудитории Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – сохтори зертобеъ) амалӣ карда мешавад.

БОБИ 2. ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ АККРЕДИТАТСИЯ

4. Ташкилотҳои касбӣ оиди роҳхат гирифтани барои гузаштани аккредитатсия бояд ба талаботҳои зерин мутобиқат намоянд:

а) бо тартиби муқарраршуда дар шакли ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо ба қайд гирифта шаванд;

б) фаъолияти худро на камтар аз 1 сол ба роҳ монанд;

в) шумораи умумии аъзоёни ташкилоти касбӣ (аъзоёни ҳақиқӣ ва муттаҳидкардашуда) бояд на камтар аз 100 нафарро ташкил намояд;

г) аъзоёни ташкилоти касбӣ бояд дорои собиқаи тасдиқшудаи на камтар аз ду сол дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ё ин ки

фаъолияти аудиторӣ бошанд;

д) дар оинномаи ташкилоти касбӣ оиди ҷойивазкунии (ротатсия) роҳбарон ва аъзоёни мушовараи мақоми иҷроқунанда дар давоми на камтар дар се сол як маротиба талабот мавҷуд бошад.

5. Ташкилотҳои касбӣ оиди гузаштан аз аккредитатсия ба мақоми ваколатдор ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:

а) ариза тибқи шакли пешбининамудаи замимаи 1 Қоидаҳои мазкур;

б) нусхаи тасдиқнамудаи нотариалии шаҳодатномаи қайди давлатӣ, ҳуҷҷатҳои таъсисӣ ва оинномаи ташкилот;

в) нусхаи иҷозатномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар ташкилоти касбӣ ба фаъолияти таълимӣ машғул шавад;

г) нусхаи шаҳодатнома оиди гирифтани рақами мушаххаси андозсупоранда;

д) Кодекси одоби тибқи оинномаи иттиҳодия тасдиқшуда, ки ба талаботи байналмилалӣ мутобиқ буда, риояи он барои ҳамаи аъзоёни ташкилот ҳатмӣ бошад;

е) маълумот дар бораи ҳайати аъзоёни ташкилот тибқи шакли пешбининамудаи замимаи 2 Қоидаҳои мазкур;

ж) маълумот оиди сохтор, мавҷудияти мақомотҳои кории ташкилот, тибқи шакли пешбининамудаи замимаи 3 Қоидаҳои мазкур;

з) ҳуҷҷатҳое, ки мавҷуд будани низоми такмили ихтисоси аъзоёни худро мутобиқи стандартҳои байналмилалии таълимоти касбии Федератсияи Байналмилалии Муҳосибон тасдиқ менамояд.

6. Муҳлати баррасии ҳуҷҷатҳои ташкилоти касбӣ (аз лаҳзаи қабул гардидани ариза) ва қабул намудани қарор оиди додани шаҳодатномаи аккредитатсия ё ин ки рад намудани аккредитатсияи ташкилоти касбӣ набояд аз сӣ рӯзи корӣ зиёд бошад.

7. Аз рӯи натиҷаҳои баррасии ариза, мақоми ваколатдор оиди мутобиқатии ташкилоти касбӣ ба қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳулоса тайёр намуда, оиди аккредитатсия ё ки асосҳои рад намудани аккредитатсияи ташкилоти касбӣ қарор қабул менамояд.

8. Мақоми ваколатдор метавонад бо мавҷудияти асосҳои зерин аккредитатсияи ташкилоти касбиро рад намояд, агар:

а) ташкилоти касбӣ ба талаботҳои банди 4 Қоидаҳои мазкур мутобиқат накунад;

б) номгӯи пурраи ҳуччатҳое, ки банди 5 Қоидаҳои мазкур пешбинӣ менамояд, пешниҳод нашуда бошанд;

в) барасмиятдарории ҳуччатҳо ба талаботҳои пешбининамудаи банди 5 Қоидаҳои мазкур мутобиқат накунад;

г) нодурустии ҳуччатҳои пешниҳодгардида муқаррар карда шавад.

9. Фармоиш оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ аз тарафи роҳбари мақоми ваколатдор ё ин ки шахси мансабдори муайяннамудаи роҳбари мақоми ваколатдор ба имзо расонида шуда, бо муҳри мақоми ваколатдор тасдиқ карда мешавад.

10. Дар асоси фармоиш оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ мақоми ваколатдор шаҳодатномаи дахлдор тайёр намуда, ба ташкилоти касбӣ месупорад.

11. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ ҳуччати расмӣ ба ҳисоб рафта, аккредитатсияи ташкилоти касбиро тасдиқ менамояд ва дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ дар феҳристи ташкилотҳои касбии аккредитатсияшуда, ки аз тарафи мақоми ваколатдор пеш бурда мешавад, бояд ба қайд гирифта шавад.

12. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ тибқи шакли замимаи 4 Қоидаҳои мазкур ба мӯҳлати панҷ сол дода мешавад.

13. Шаҳодатнома дорои рақами силсилавӣ буда, ҳуччати ҳисоботи қатъӣ ба ҳисоб меравад. Сохтори зертобеъ таъмин, баҳисобгирӣ ва маҳфуздории шаҳодатномаҳо оиди аккредитатсияи ташкилотҳои касбиро амалӣ менамояд.

14. Баъди гузаштани шаш моҳ аз лаҳзаи гирифтани шаҳодатнома оиди аккредитатсия шумораи муҳосибони касбӣ-аъзоёни ташкилоти касбӣ бояд 200 нафарро ташкил намоянд ва ҳамаи аъзоёни мушовараи мақоми иҷроқунанда ва роҳбари иттиҳодияи касбӣ бояд муҳосибон ё ки аудиторони касбӣ бошанд.

БОБИ 3. АСОСҲО ВА ТАРТИБИ БЕКОР КАРДАНИ ШАҲОДАТНОМА ОИДИ АККРЕДИТАТСИЯ

15. Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи ташкилоти касбӣ дар асоси фармоиши мақоми ваколатдор дар ҳолатҳои зерин бекор карда мешавад, агар:

а) аз тарафи ташкилоти касбӣ дар давоми се соли охир

қоидаҳои аккредитатсия мунтазам (зиёда аз се маротиба) вайрон гардида бошанд;

б) ба мақоми ваколатдор аз тарафи ташкилоти касбӣ маълумотҳои ошкоро бардурӯғ оиди фаъолияти худ пешниҳод гардида бошанд;

в) дар давоми ду моҳ сабабҳое, ки дар асоси онҳо мақоми ваколатдор нисбати фаъолияти ташкилоти касбӣ аз рӯи натиҷаҳои санчишҳои гузаронидашуда огоҳинома эълон намудааст, бартараф карда нашуда бошанд;

г) агар баъди 6 моҳ шумораи аъзоёни ташкилоти касбӣ 200 нафарро ташкил надиҳад.

16. Аз лаҳзаи баромадани қарори мақоми ваколатдор оиди бекор кардани шаҳодатномаи аккредитатсия, ташкилоти касбӣ ўҳдадор аст, ки дар мўҳлати даҳ рӯз шаҳодатномаро ба мақоми ваколатдор баргардонад.

17. Ташкилоти касбӣ ҳуқуқ дорад, нисбат ба қарори мақоми ваколатдор оиди бекор кардани шаҳодатномаи аккредитатсия бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд шикоят намояд.

БОБИ 4. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

18. Ташкилотҳои касбӣ дар ҳолати тағйир ёфтани ном (аз ҷумла, шакли ташкилию ҳуқуқӣ) ва суроғи ҷойгиршавӣ дар мўҳлати даҳ рӯз мақоми ваколатдорро дар ин хусус хабардор намуда, нисбати азнав ба расмиятдарории шаҳодатнома оиди аккредитатсия ариза пешниҳод менамоянд.

19. Дар ҳолати аз тарафи ташкилоти касбӣ гум намудани шаҳодатнома оиди аккредитатсия зарур аст, ки:

а) дар нашрияҳои даврӣ маълумотҳои оиди безътибордонистани шаҳодатнома оиди аккредитатсия бо нишон додани рақами шаҳадатнома ва санаи додани он ба нашр расонида шавад;

б) ба мақоми ваколатдор дар хусуси безътибордонистани шаҳадатнома оиди аккредитатсия бо нишон додани рақами шаҳадатнома ва санаи додани он ва оиди додани нусхаи дигари шаҳадатнома (дубликат) ариза пешниҳод намояд.

20. Нусхаи дигари шаҳадатнома оиди аккредитатсия (дубликат) дар давоми даҳ рӯзи кории пас аз рӯзи пешниҳод гардидани ариза дода мешавад.

21. Мақоми ваколатдор пешбурди феҳристи ташкилотҳои касбии аккредитатсияшударо амалӣ намуда, онро дар сомонии расмӣ мақоми ваколатдор ҷойгир менамояд.

Замимаи 1
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкilotҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон

Ариза

Хоҳиш менамоям

(номгӯи пурраи ташкилоти касбӣ)

дар назди Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аккредитатсия
намоед.

Суроғай
ҷойгиршавӣ _____

Роҳбари

ташкilotи касбӣ _____

(имзо)

(ному насаб)

Ҷ.М.

(сана)

Замимаи 2
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкilotҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон

Рӯйхати
аъзоёни ташкilotи касбии муҳосибон ва аудиторон
барои _____ соли 20__

(номгӯи ташкilotи касбии муҳосибон ва аудиторон нишон дода мешавад)

№ р/т	Ному насаби аъзо	Суроғи ҷои кор	Таҷрибаи корӣ (собиқай на кам аз 2 сол дар соҳай бахисобгирии муҳосибӣ ва фаъолияти аудиторӣ)	Рақами сертификат ё аттестати тахассусӣ	Санай дохилшавӣ ба ташкilotи касбӣ	Рақами билети аъзогӣ ё ки ҳуҷҷате, ки аъзои ташкilotи касбӣ буданро тасдиқ менамояд

Роҳбари ташкilotи

касбӣ _____
(имзо)

_____ (Ному насаб.)

Ҷ.М.

«_____» _____ соли 20__

Замимаи 3
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкilotҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон

Маълумот оиди сохтор, мавҷудияти мақомотҳои корӣ
барои _____ соли 20__.

Ташкilotи касбӣ

Сохтори ташкilotи касбӣ (кумитаҳо, шӯъбаҳо ва ғ. х.)

Номгӯи зерсохтор	Ному насаби роҳбар	Вазифаи ишғолкарда	Телефон барои тамос

Роҳбари

ташкilotи касбӣ _____
(имзо)

_____ (ному насаб)

Ҷ.М.

_____ (сана)

Замимаи 4
Ба Қоидаҳои аккредитатсияи
ташкilotҳои касбии
муҳосибон ва аудиторон

**Шаҳодатнома оиди аккредитатсияи
ташкilotҳои касбии муҳосибон ва аудиторон № _____**

Шаҳодатномаи мазкур ба

(номгӯи пурраи ташкilotи касбӣ)

(сурогаи ҷойгиршавӣ)

дода шудааст.

Шаҳодатнома ба мӯҳлати 5 (панҷ) сол дода шуда, дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибор дорад.

Мақоме, ки шаҳодатномаро
додааст _____

(номгӯи пурраи мақоми ваколатдор)

Асос: Фармоиши _____

(номгӯи пурраи мақоми ваколатдор)

аз «___» _____ соли 20____ № _____

Санаи дода шудани шаҳодатнома «___» _____ соли 20____

Ҷ.М.